


ПРЕЗИДЕНТИ ЎЗБЕКИСТОН САРВАЗИРИ СОБИҚИ ҚАТАРРО ҚАБУЛ КАРД

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев 7 ноябр Сарвазири собиқи Давлати Қатар, асосгузори якҷанд холдинги бузурги сармоягузори ва индустриалии мамлакат Ҳамад бин Чосим ал-Таниро қабул кард.



Ҳайати Қатар ба мамлакатамон барои вусъати қарордоҳҳо дар дараҷаи оли ташриф овард.

Масъалаҳои татбиқи лоиҳаҳои истиқболноки сармоягузори дар Ўзбекистон баррасӣ гардиданд. Дар байни онҳо – сохтмони маҷмуи замонавии меҳмонхонави дар шаҳри Бухоро, маркази калони логистикӣ, маҷмуи савдо ва иқоматӣ дар шаҳри Тошканд, ба вучуд овардани инфрасохтори тезгарди автомобилӣ ва роҳи оҳан, тақомули аэропортоҳҳо ва ҳамчунин лоиҳаҳо дар соҳаҳои энергетика, металлургия, саноати бофандагӣ, чорводорӣ, истеҳсоли масолеҳи сохтмон ва ғайра ҳас-танд.

Инчунин нақшаи ба вучуд овардани фонди муштарак барои дастгирии молиявии лоиҳаҳои мазкур муҳокима гардид.

Татбиқи лоиҳаҳо дар асоси «харитаи роҳ»-и муштарак ба амал татбиқ мегарданд.

ЎзА.

Сурати Хидмати матбуоти Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон.

ДАР ЎЗБЕКИСТОН НИШАСТИ НАВБАТИИ СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ИҚТИСОДИИ БАРГУЗОР МЕГАРДАД

8-9 ноябр дар шаҳри Тошканд таҳти раёсати Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев Ҳамаиши Созмони Созмони ҳамкории иқтисодӣ (СҲИ) баргузор мегардад.

Дар чорабинӣ иштироки сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои Озарбойҷон, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Тоҷикистон, Туркменистон ва Туркия дар назар аст. Мувофиқи рўнома масъалаҳои густириши минбаъдаи ҳамкории тижорату иқтисодӣ, сармоягузори, нақлиёти коммуникатсионӣ ва башардӯстӣ дар доираи СҲИ, инчунин тақвими додани фаъолияти сохтори маз-қури бисёрҷониба баррасӣ хоҳанд шуд. Дар доираи барномаи нишаст раҳбари Ўзбекистон як қатор мулоқотҳои дучониба анҷом медиҳад. Қайд кардан ҷои аз аст, ки Созмони ҳамкории иқтисодӣ дар соли 1985 дар шаҳри Техрон бо котиботи доимо-амалкунанда таъсис ёфтааст. Ҷумҳурии Ўзбекистон аз соли 1992 узви СҲИ мебошад.

ЎзА.

ҲАМОИШИ ТОШКАНДИИ СҲИ: ЗАМИНАИ НАВ БАРОИ ТАҲИЯИ РАВИШҲОИ МУШТАРАК ҶИҲАТИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ МАРБҶУТ БА МИНТАҚАИ ВАСЕЪ

ИҚТИСОДИИ ҲАМКОРЛИК ТАШКИЛОТИ 16-САММИТИ



2023 йил 8-9 ноябр, Тошкент шаҳри

Дар пойтахти Ўзбекистон бори аввал нишастии сарони Созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор мешавад.

8-9 ноябр дар Тошканд нишастии сарони Созмони ҳамкории иқтисодӣ (СҲИ) баргузор мешавад. Кишвари мо аз моҳи ноябри соли 1992 узви ин созмон аст, аммо дар таърихи Ўзбекистони соҳибистиклол ва ин иттиҳодия бори нахуст дар ҳоқиқати Ўзбекистон нишастии бисёрҷониба баргузор мешавад.

Созмони ҳамкории иқтисодӣ созмони минтақавии байнидавлатӣ аст, ки соли 1985 дар Техрон (Эрон) таъсис ёфтааст.

Ҳадаф ва вазифаҳои СҲИ – рушди ҳамкории мутақобилан судманди тижорату иқтисодӣ ва ҳамкории минтақавӣ дар соҳаи нақлиёти коммуникатсионӣ ба манфиатҳои ҷумҳурии мо қиммати ҷавобгӯи мебошад.

Дар ҳоли ҳозир кишварҳои узви СҲИ Озарбойҷон, Афғонистон, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Тоҷикистон, Туркменистон, Туркия ва Ўзбекистон мебошанд.

Аз соли 1995 инҷониб СҲИ дар СММ ва Созмони ҳамкории исломӣ (СҲИ) мақоми назорат дорад. Ҳамаҷангасозӣ ва мониторинги фаъолияти СҲИ аз ҷониби Дабри кулли созмон, ки аз ҷониби Шӯрои вазирони қорҳои хориҷии кишварҳои узви СҲИ ба муҳлати се сол интихоб ва таъин карда мешавад, амалӣ карда мешавад.


Дар соли 2022 Ўзбекистон бори аввал дар СҲИ раисӣ кард. Президент Шавкат Мирзиёев 28 ноябри соли 2021 дар нишастии 15-уми СҲИ дар Ашқобод суҳанронӣ намуда, барои ҳамкории дар соҳаҳои тижорат, сармоягузори, нақлиёт ва иқтисодӣ «сабз» пешниҳодҳо ба миён гузошт. «Мо бояд аз иқтисодии назарраси кишварҳои худ, ки бозори бузурги дорони беш

(Давомаш дар саҳ.2)

МАВҚЕИ ПРЕЗИДЕНТИ ЎЗБЕКИСТОН АҲАМИЯТ ВА ВАЗНИ БЕҲАМТО ДОРАД

Баёноти Президент Шавкат Мирзиёев 31 октябр дар робита ба бад шудани вазъ дар Ховари Наздик дар миёни доираҳои сиёсӣ, қоршиносон ва ҷомеаи байналмилалӣ акси садо ба вучуд овард. Қарори Сарвари Ўзбекистон дар бораи ҷудо кардани 1 миллиону 500 ҳазор доллар ба Агентии Шарқи Наздики Созмони Милалӣ Муттаҳид барои расондани кумакҳои ҷамъаҷониба ба сокинони сектори Ғазза ва ҳамчунин изҳори ҳамбастагии қавӣ бо мардуми Фаластин ва Ҳимоят аз ҳуқуқи онҳо оиди барпо намудани давлати мустақили худ мувофиқи резолютсияҳои аз ин пеш Ҷабулқардаи Ассамблеяи Генералӣ ва Шӯрои амнияти СММ дар арсаи байналхалқӣ дастгирии васеъ пайдо карда, маъқул дониста шуд.

Директори Донишдаи иқтисодӣ Академияи фанҳои Латвия Нина ЛИНДЕ:




— То имрӯз барои ҷамъаҷониба мустаккардани дастовардҳои ди-гаргуниву ислохоти солҳои охири Ўзбекистон қорҳои зиёде назадан дода шуданд. Дар ин замина даъвати Сарвари давлат ба ҷавонон дар шароити идомаи даргирҳои мусаллаҳона миёни артиши Исроил ва ҷунбиши «Ҳамос» ва вазии мураккаби геосиёсии ҷаҳон бобати фирефта нашудани ба ивзоҳои мухталиф ва даст назадан ба амалҳои гайриқонунии барои самарабахши минбаъдаи ислохоти идомадорша ва тақими сулҳу субот дар кишвар ва умуман минтақа аҳамияти муҳим дорад. Зеро сиёсати ҷавонони Ўзбекистони Нав ба принсипҳои ташаккули таҳаммулполазирӣ насли наврас нисбат ба зухуроти радикализм дардин ва хушунат дар ҳама гуна зухуроти он асос ёфтааст.

Ислохоти ҷараёндошта ба бунёди ҷомеаи таҳаммулпазир, дунявӣ ва ҷамъаҷониба рушдёрта нигаронида шудааст.

Дар суҳанронии Сарвари Ўзбекистон афзалияти сиёсати ҷавонон ҳамчун самти стратеги фаъолияти давлат бо мақсади фароҳам овардани шароит ва кафолатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ҳуқуқи ва ташкилӣ барои ташаккули иҷтимоӣ, худшиносӣ ва рушди ҷавонон, ошкор намудани иқтисодӣ эҷодии онҳо ба манфиати тамоми ҷамъият нишон дода шудааст.

Сиёсати пешгирифта ба камол ёфтани тарбияи насли, ки мамлакатро ба зинаи нави тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ мебарорад, кумак мерасонад.

Профессори Фаҳрии Донишдаи иқтисодӣ Манабу ШИМИЗУ:



— Ман ҳамчун як пажӯишгар равобити байналмилалӣ, бахусус минтақаи Ховари Наздик баёноти Президенти Ўзбекистонро дар бораи вазъ дар сектори Ғазза ва ташаббус бобати ҷудо карда-

ни 1,5 миллион доллар ба Агентии Ховари Наздики СММ барои расондани кумакҳои ҷамъаҷониба комилан истиқбол мекунам ва ба он баҳо баланд медиҳам.

Мушкилоти Ғазза имрӯз танҳо бо Ховари Наздик маҳдуд намешавад. Хавфи ба тамоми минтақаҳои дигар паҳн шудани он мавҷуд аст. Ба ин муносибат бори дигар тасдиқ кардани ҳуқуқи халқи Фаластин бобати бунёди давлати мустақил ҳамчун шартӣ ҳалли асосии низоъ аҳамияти калон дорад.

Гузашта аз ин, рафъи бӯҳрони башардӯстона, ки ҳоло дар Ғазза ҷараён дорад, ҷолиш барои тамоми башариҷа аст.

Барои ин бас кардани оташбас ва бо роҳи осоишта ҳал кардани низоъ зарур аст.

Ман бар ин назарам, ки мавқеи Президенти Ўзбекистон ҳамчун назаре аз Осиёи Марказӣ, ки таҷрибаи ганин ҳамаҷониба мазҳабӣ ва қавмӣ дорад, аҳамият ва вазни беҳамто дорад.

Директори иҷроияи маркази таҳлили «Ҷамъияти ояндаи муштарак» (Покистон) Холид Таймур АКРАМ:

— Покистон қарори Президенти Ўзбекистонро дар бораи расондани кумакҳои башардӯстона ба сокинони сектори Ғазза мусбат арзёбӣ мекунад.

Имрӯз тамоми ҷаҳони ислом аз вазъи Фаластин, ки дар он мардуми бегуноҳ, аз ҷумла занону кӯдакон мефавтанд, дар ташвиш аст.

Қарори роҳбари давлати Ўзбекистон, пеш аз ҳама, изҳори ҳамбастагии бо мардуми Фаластин,

нигаронӣ аз қурбонҳои зиёд байни шаҳрвандони бегуноҳ, инчунин сайи расондани кумак ба мардуми арзёбӣ мешавад.

Мавқеи Президенти Шавкат Мирзиёев намунаи аълои амали арбоби давлатӣ дар мамлакатҳои худ қорҳои фаъоли фаъоли бинанд.

Раҳбари Ўзбекистон эҳсоси мардумро нозук ҳис мекунад ва ба манфиати хифзи суботи оромии байни динҳо ва миллатҳо дар ҷомеаи Ўзбекистон оқилона ва мутавозин амал мекунад.

Сарвари Ўзбекистон дар бораи ин қарори оличаноб низ аз ҳуқуқи Фаластин бобати таъсиси давлати мустақили худ тибқи қатъномаҳои СММ қонибдорӣ кард ва даъват намуд, ки амалиёти ҷангӣ дар минтақаи низоъ бас карда шавад.

Ўзбекистон дар бораи расондани кумак ба сокинони сектори Ғазза нишон медиҳад, ки он ба иқдомоти мушаххас барои пуштибонӣ аз мардуми оддӣ, ки гаравгони вазъи кунунӣ шудаанд, нигаронда шудааст.

Мурочиат ба шаҳрвандони кишвар бобати фирефта нашудани ба ҳар гуна амал кунем, намоёндогони миллату динҳои гуногунро эҳтиром намоем.

Қоршиноси мустақили қирғиз, сиёсатшинос Марс САРИЕВ:

— Фирк мекунам, ин дар бораи иқдори хеле муҳим, паём ва намунаи хубе барои кишварҳои дигар, аз ҷумла минтақаи Осиёи Марказӣ барои расондани кумак ба мардуми Фаластин мебошад.

Бешубҳа, ташаббуси роҳбари Ўзбекистон бетаъсир намоёнад ва дар минтақа пуштибонӣ хоҳад ёфт. Қирғизистон, аз ҷумла ба вуситаи ташкилотҳои ҷамъиятӣ низ барои халқи Фаластин қорвонҳои борҳои башардӯстона ташкил мекунад.

Мавқеи ягонаи ҳамаи мамлакатҳои Осиёи Миёна ба зудтар ҳал намудани вазъияти ҳозира ва бас кардани ҷанг дар Шарқи Наздик ёри мерасонад.

Қарори Президенти

Президенти Донишдаи давлатии иқтисодӣ Ростов (Россия), доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, узви Шӯрои олии Конгресси Русияи халқҳои Қарқоз Адам АЛБЕКОВ:

— Аксари раҳбарони ҷаҳон дар робита ба вазъ дар сектори Ғазза мисли Президенти Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев мавқеъ доранд. Президентии Русия Владимир Путин борҳо дар бораи ҳалли ин масъала бар асоси мавқеи СММ ва таъсиси давлати мустақили Фаластин, зарурати оташбаси башардӯстона ва оғози раванди музакорат ҳарф зада буд.

Қарори Президенти

Президенти

Президенти

Президенти

Президенти

Президенти

Президенти

ЗАНҚИРҲОИ ҶАҲОНИИ ЛОГИСТИКӢ ВА ГУЗАРГОҲОИ НАҚЛИЁТӢ ИНКИШОФ МЕЊБАНД

Маълум аст, ки бо кишварҳои ҳамкор ва дар доираи созмонҳои байналхалқӣ бинобар масоили минтақавӣ ва ҷаҳонӣ бобати ба роҳ мондани мулоқоти доимӣ, бо онҳо баргузор кардани вохӯриҳои ду ва бисёрҷанба, ба роҳ мондани машваратҳои сийёсӣ, иқтисодӣ ва маданӣ аз ҷумлаи самтҳои устувори сийёсати хориҷии Ўзбекистон ба шумор мераванд.

Аз ҷумла дар доираи Созмони давлатҳои туркӣ, ки алҳол дар низомии идораҳои байналхалқӣ соҳиби мақоми муҳим мегардад, Ўзбекистон бисёр ташаббусҳоро пеш мегузорад.

Дар ҷамъомади навбатии сарони Созмони давлатҳои туркӣ, ки 3 ноябри соли равон дар шаҳри Остона баргузор шуд, аз ҷониби Президенти мо боз як қатор пешниҳодҳо, ки ба манфиати беш аз 160 миллион аҳолии кишварҳои аъзои ин созмон нигаронида шудаанд, пеш гузошта шуданд.

Бахусус бо мақсади, беш аз пеш васеъ намудани робитаҳои бисёрҷанба ва дарозмуҳлати байни давлатҳои аъзои созмон коркарди Хартияи олами туркӣ, ки ягонагӣ, гузаштаи бузург ва тамаддуни ғаний, хувиятҳои азалиро ифода карда метавонад, пешниҳод карда шуд.

Ҷамъунин бо мақсади пурзӯр намудани кооператсияи санаяти ва татбиқи сохтани лоиҳаҳои бузурги муштараки сармоявӣ фаъолтар кардани қори таъсис додани Бонки рушди туркӣ қайд карда шуд, пешниҳод гардид, ки ин муассисаи молиявӣ дар Тошканд ҷойгузин карда шавад.

Пешниҳоди дар шаҳри Тошканд ҷойгузин намудани ҷунин муассисаи молиявӣ беҳуда нест. Зеро алҳол дар кишвари мо ба сабаби фароҳам омадани муҳити мусоиди соҳибкорӣ, нафақат дар шаҳри Тошканд, балки дар тамоми ҳудуди ҷумҳурии фаъолияти марказҳои тиҷорати ҷавобгӯии талаботи замон ба роҳ монда шудаанд.

Баробари ин шаҳри Тошканд ҳам барои аъзои Созмон – Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркия ва ҳам барои давлатҳои мушоҳид Венгрия ва Туркменистон яқинан ҷойи мувофиқ аст. Зеро ҳоли ҳозир дар кишвари мо дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои пешқадами тамоми давлатҳои узви созмон бисёр лоиҳаҳои истиқболнок амалӣ мегарданд.

Дар ин маврид аз ҷониби роҳбари давлати мо барои ба зинаи нав бардоштани ин дигаргуниҳои оғозёфта, инкишоф додани занҷирҳои ҷаҳонии логистикӣ ва гузаргоҳҳои нақлиётӣ, диверсификациякунонӣ, ташаккул додани соҳаи ягонаи транзитӣ ҷамъун масъалаҳои рӯзмарра таъкид карда шуданд. Ба ин маъни роҳбарии давлати мо васеъ намудани салоҳияти гузаргоҳҳо, боз кардани самтҳои иловагӣ, аз ҷумла инки-

шоф додани гузаргоҳҳо, ки аз тариқи мамлакатҳои ҳамкор ба бозорҳои Чин, Осиёи Ҷанубӣ ва Аврупо мебароянд, ҷамъунин рақамикунони хадматҳои нақлиётиро дастгирӣ кард. Барои ин таъсис додани Идораи роҳҳои оҳани Созмон ва дар Ўзбекистон ҷойгир кардани қароргоҳи ин сохтор тақлиф карда шуд.

Ҷамъунин роҳбари давлати мо тақлифро бинобар таъмин сохтани истикрори экологӣ, ки ҳоли ҳозир аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимтарини рӯзномаи тамоми кишварҳои дунё маҳсуб меёбад, пеш гузошт. Аз ҷумла бо мақсади таъқим додани ҳамкориҳои соҳаи экологӣ ба роҳ мондани фаъолияти доимии Анҷумани экологии туркӣ дар сатҳи вазирон пешниҳод гардид.

Он чиз боиси эътибор мебошад, ки Президенти мамлакат муҳимияти амиқ омӯختани мероси илмиву эҷодии ниёгони қадими моро қайд намуда, аз вакилони кишварҳои Созмони давлатҳои туркӣ даъват ба амал овард, ки дар анҷумани байналхалқии «Ҷадидҳо: худшиносии миллӣ, ғояҳои истиқлол ва давлатдорӣ», ки моҳи декабри соли равон дар кишвари мо баргузор мегардад, фаъолона ширкат кунанд.

Роҳбари давлатмон дар суҳбати хеш ба масъалаҳои сулҳу салоҳии давлатҳои минтақа ва барқарорӣи онҳо низ таваққуф намуд. Ба хусус, эътибори иштирокдорон ба мушкилоти халқӣ қафокаши сермиллати Афғонистон, ки тӯли ҳазорсолаҳо бо таърих ва тақдираш ба мардумони турк вобастагии қарин дорад, ҷалб карда шуд.

Сарвари мамлакат даъват намуд, ки суръату сифати кумакҳои инсонпарварона ба мардуми афғон кам нагардад, механизмҳои дақиқе коркард шаванд, ки ба ҳаллу фасли мушкилоти иҷтимоии ин кишвар мусоидат мекунанд.

Хулоса, фикру ақида ва пешниҳодҳо, ки дар ҷамъомади навбатии роҳбарони кишварҳои Созмони давлатҳои туркӣ дар Остона ибтидор гардиданд, барои боз намудани самтҳо ва механизмҳои нави ҳамкориҳои байналхалқӣ дар соҳаҳои маданияту инсонпарварии мамлакатҳои аъзои созмон хидмат мекунанд.

Музаффар АБДИЕВА,
депутати Палатаи
қонунгузори Олий Маҷлис.



Корхонаи «Termez national carpets»-и вилояти Сурхондарё моҳи августи соли 2022 фаъолияти худро оғоз намуда буд. Арзиши лоиҳа 20,2 миллион евро буда, бо технологияи замонавӣ, ки аз Олмон, Бельгия, Туркия ва дигар давлатҳо оварда шудааст, муҷаҳҳаз мебошад. Дар ин ҷо 4 дастгоҳи бузурги гилембофӣ мавҷуд буда, ҳар як дастгоҳ дар як шабонарӯз ба истеҳсоли 1500-2000 метр квадрат гилем пешбинӣ шудааст. Аз ҷама муҳимаш, дар истеҳсоли маҳсулоти технологияи энергияи сарфардор ҷорӣ карда шудааст.

Беш аз 70 фоизи ашёи хом маҳаллӣ кунонида шудааст. Аз ҷумла, ашёи хом полипропилен аз корхонаи «Uz-Kor Gas Chemical» харида мешавад. 30 фоизи он аз Туркия ва Бангладеш оварда мешавад.

Дар сурат: дар корхонаи «Termez national carpets».

Суратгир: Ч. ҚҶИМУРОДОВ. (ЎЗА.)

МЕВАВУ САБЗАВОТИ ЎЗБЕКИСТОН БРЕНДИ ҲАҚИҚӢ — ТАМҶАИ МОЛИИ ДОРОИ ЭЪТИБОРИ БАЛАНД

Дар сафорати кишварамон дар Чин суҳбати «мизи мудаввар» бахшида ба иқтисодии иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва сайёҳӣ баргузор гардид.

Дар чорабини роҳбарони беш аз 20 ширкату ташкилоти бузурги чинӣ, ки дар соҳаи савдо, нақлиёт, логистика, электроника, истеҳсолот, энергетика, кишоварзӣ, хидматрасонӣ ва сайёҳӣ фаъолият доранд, иштирок карданд.

Ба иштирокчиёни суҳбати «мизи мудаввар» бар бораи муҳити соҳибкорӣ, имкониятҳои барои сармоягузориҳои хориҷӣ, мероси бойи таърихӣ фарҳангии Ўзбекистон, тадбирҳои амалӣ дар соҳаи сайёҳӣ, аз ҷумла содагардонии расмиёти раводид маълумот дода шуд.

Ҳозирон ба қулайиву имтиёзҳо, ки дар кишвари мо барои субъектҳои соҳибкорӣ ва сармоягузориҳои хориҷӣ фароҳам оварда шудаанд, сазо кӯшиш оиди дастгирии онҳо баҳои баланд доданд.

Президенти «Beijing Belt & Road Co-operative Community» Хуа Хан қайд кард, ки Чин ва Ўзбекистон дар ҳама соҳаҳо ҳамкориҳои мусоид ба роҳ мондаанд. Аз ҷумла, дар ҷаҳорҷӯби ташаббуси «Як камарбанд, як роҳ» ду кишвар рушди муносибатҳои дар соҳаҳои санаят, энергетика, кишоварзӣ, сайёҳӣ, татбиқи

лоиҳаҳои инфрасохторӣ, дар соҳаҳои нақлиёт ва логистика идома медиҳанд.

Директори генералии «E-to-China.com (ETCN)» Ху Сун гуфт, ки нақш ва нуфузи Ўзбекистон дар рушди иқтисоди минтақа меафзояд ва татбиқи босуръати ташаббуси «Роҳи абрешими рақамӣ» иқтисодии давлатҳои минтақаро таъйир медиҳад. Вай таъкид кард, ки ширкати ӯ омода аст бо шарикони Ўзбекистонӣ дар ин замина ҳамкорӣ кунад.

Ба гуфтаи директори генералии департаменти равобити байналмилалӣ «Optima Integration Group» Ян Бинбин, меваву сабзавоти Ўзбекистон ба бренди воқеӣ — тамғаи молии дорои нуфузи баланд табдил ёфтаанд ва ин маҳсулот рақобатпазиранд. Ба гуфтаи ӯ, ин ширкати чинӣ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ хидмат мерасонад ва изҳори омодагӣ кард, ки дар оянда сабзавоти мевави Ўзбекистон ба бозори Чин содир карда шавад.

АИ «Дунё».

шаҳри ПЕКИН.

ЭЪТИБОР БА «НОН»-И ДУЮМ

Дар асоси фармони Сарвари давлат дар соли 2025 Ўзбекистон бояд пурра бо картошкаки худ таъмин гардад.

Ҳоло дар кишвар ҳар сол 4 миллион тонна картошка истеҳсол мешавад.

Дар Ўзбекистон дар 253 ҳазор гектар замин картошка парвариш меёбад ва ҳосилноки аз ҳар гектар 163 сентнер аст, ки ин нисбат ба дигар мамлакатҳои ҷаҳон, аз ҷумла Русия, Хитой, Исроил ва ғайра ниҳоят кам мебошад.

Дар асоси Фармони Президент аз 6 майи соли 2020 «Доир ба ривочу равнақи картошкапарварӣ ва тухмии он» ноҳияи Булунғур вилояти Самарқанд ба картошкапарварӣ ихтисос ёфтааст. Ҳоло дар ноҳия гунҷини он муташаккилона идома дорад. Дар 4 ҳазору 500 гектар навҳои «Аризона», «Эволутсия», «Самарқанд»

ва ғайра коштаанд, ки аз ҳар гектари он 35-40 тонна ҳосил гирифта мешавад. Хоҷагирҳои «Килдон», «Шоҳҷаҳон», Ҳамид Олимҷон ва Алишер Навоӣ пешқадамиро аз даст намендиҳанд.

Дар мо 64 хоҷагӣ фермерӣ бо картошкапарварӣ машғул, — гуфт мудири шуъбаи хоҷагӣ кишлоқҳои ноҳияи Булунғур Дилшод Сулаймонов, — то имрӯз ба давлат 107 ҳазору 400 тонна маҳсулоти кишоварзӣ фурӯхтем, ки нисбати соли гузашта қариб 10 фоиз зиёд аст.

Лекин аз сабаби мавҷуд будани мушкилоти об дар баъзе хоҷагӣҳои фермерӣ ҳосили дилхоҳ гирифта натавонистем.

— Мо қариб аз сад метр ҷуқурӣ бо насосҳои пуриктидор об кашид, дар 15 гектар замин картошка парвариш кардем, — гуфт роҳбари хоҷагӣ фермерӣ Нарзулло Худойбердиев, — хушбахтона ҳосили фаровон гирифта, дар анборхонаҳо гузоштем, ки дар фасли зимистон фурӯши онро ташкил мекунем. Як қисми ҳосилро ҳамчун тухмӣ эҳтиёт кардем.

Бояд таъкид намуд, ки сарвари давлатамон 19-уми апрели соли равон дар машварати видеоселекторӣ оиди ривочу равнақи картошкапарварӣ дар ноҳияҳои Самарқанд, Булунғур, Тайлоқи вилоят супоришҳои кард, ки бешубҳа барои рӯндаи «нон»-и дуҷум муҳим аст.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА,
хабарнигори «Овози Тоҷик»
дар вилояти Самарқанд.

ҶАМОИШИ ТОШКАНДИИ СҶИ: ЗАМИНАИ НАВ БАРОИ ТАҲИЯИ РАВИШҲОИ МУШТАРАК ҶИҶАТИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ МАРБУТ БА МИНТАҚАИ ВАСЕЪ

(Аввалаш дар сах. 1).

Имрӯз кишварҳои СҶИ шарикони бузургтарини савдои Ўзбекистон мебошанд.

Дар охири соли 2022 гардиши мол миёни Ўзбекистон ва кишварҳои СҶИ 12,3 миллиард доллар ва дар моҳҳои январ-июли соли 2023 5,8 миллиард долларро ташкил дод.

Аз моҳи майи соли 2018 фаъолгардиҳои ҳамкориҳои Ўзбекистон бо СҶИ ба мушоҳида мерасад. Аз ҷумла, аз соли 2018 ба ин сӯ дабири соҳаи СҶИ Халил Акча, Ходӣ Сулаймонпур, Хусрав Нозирӣ, инчунин муовини дабири кулл Хусейн Бичақӣ ба Ўзбекистон сафар карданд. Дар баробари ин, иштироки ҷониби Ўзбекистон дар чорабинҳои байналмилалӣ, ки таҳти сарпарастии СҶИ баргузор мешавад, ба таври қобили мулоҳиза густариш ёфт.

Ҳайатҳои расмӣи Ўзбекистон дар ҷаласаҳои прокурорҳои генералӣ, роҳбарони созмонҳои баҳрӣ, вазирони нақлиёт, сайёҳӣ ва кишоварзӣ, инчунин ҷаласаҳои гуруҳӣ қоршнносини Созмони ҳамкории иқтисодӣ оид ба канданиҳои фонднок ва роҳбарони созмонҳои байторӣ кишварҳои узви СҶИ ширкат мекунанд.

Ба муносибати пандемияи коронавирус дар соли 2020, чорабинҳои зиёде онлайн баргузор шуданд, аз ҷумла маҷлиси виртуалии кишварҳои узви СҶИ, Созмони Миллали Муттаҳид оид ба рушди санаят (UNIDO) ва ширкати консалтингии байналмилалӣ «Есо-Олеп» барои баррасии лоиҳаи таъсиси Маркази энергияи софи СҶИ, конференсияи виртуалии СҶИ «Дурнамо ва мушкилоти бозорҳои минтақавӣи неруи барқ: истифодаи имкониятҳои тиҷорат ва сармоягузорӣ», ҷаласаи яқини виртуалии Гуруҳи қоршнносини граждани (ноябр), семинари виртуалии минтақавӣи кишварҳои аъзои СҶИ оид ба нишондодҳои ҷуғрофӣ (ноябр).

Аз рӯи натиҷаҳои ҷаласаи виртуалии вазирони нақлиёт кишварҳои узви СҶИ дар моҳи декабри соли 2020 ташаббуси Ўзбекистон дар бораи дохил кардани долонҳои нақлиёти автомобилӣ ва роҳи оҳани «Осиёи Марказӣ – Афғонистон – Покистон», «Осиёи Марказӣ – Афғонистон – Эрон», «Ўзбекистон – Туркменистон – Эрон» ба рағби нақлиёти минтақавӣи СҶИ аз ҷониби ҷамаи кишварҳои узви ин созмон дастгирӣ ёфта, ба Эълониҳои ниҳоят ворид карда шуд.

Моҳи январии соли 2021

Шубҳае нест, ки баргузори нишати навбатии созмон дар Тошканд ба ҳамкории Ўзбекистон бо кишварҳои узви СҶИ тақдир бахшида, барои таҳияи равишҳои муштарақ дар ҳалли масъалаҳои марбут муттаҳид намудани масъалаҳо заминаи нав фароҳам меорад ва афзалиятҳои асосии минбаъдаи оид ба инкишоф додани таҳқиқи ҳамкории иқтисодии минтақавӣ ба нафъи ҷамаи халқҳои маскунӣ васеи СҶИ муайян мекунанд.

Моҳи январии соли 2021

АИ «Дунё».

ХАБАРҲО

ИНТИҚОЛИ ГАЗ ОҒОЗ ЁФТ

Навъе хабар дода будем, миёни Ўзбекистон ва «Газпром» (Русия) оиди интиқоли газ ба мамлакатамон шартнома ба имзо расидааст. Инак, барои сарпурсозии як қисми норасоии газ дар мавсимии тирамоҳу зимистони соли ҷорӣ дастрассозии он оғоз ёфт.

Шартнома ба ду сол баста шудааст. Ҳаҷми харид рӯзе 9 миллион метри мукаббро ташкил менамояд. Соле тақрибан 2,8 миллиард метри мукабб ғуфт импорт карда мешавад. Аз маълумотҳо бармеояд, соли равон кишвари мо 1 миллион тонна нафт ва маҳсулоти нафтӣ харид намудааст, ки ин аз порсела каме зиёд аст. Барои қонеъ гардондани эҳтиёҷи иқтисодии мамлакат оянда эҳтимол ин рақамҳо боз болотар равад.

ҚУСУРИ БЕНЗИН ҲИС НАМЕСАВАД

Айни замон дар кишвари мо норасоии сӯзишвори автомобилӣ (бензин) ҳис намешавад.

Дар ин бора вазир энергетикаи Ўзбекистон Ҷўрабек Мирзомахмудов дар Форуми иқтисодии Верона Евроосиё, ки дар Самарқанд баргузор гардид, гуфт. Вазир айни замон таъкид кард маҳдудиятҳо, ки Русия ба экспорт бензин ва сӯзишвори дизел ворид намуд (21 сентябри соли равон), ба Ўзбекистон таъсир наменамонад. Мамлақати мо як қисми муайяни сӯзишвориро аз Русия харид мекунанд.

М. ШОДИЕВ,
муҳбири «Овози Тоҷик».

ЗАМИН БАРОИ ҶАВОНОНИ БЕКОР



Дар ҷамъомади видеоселекторӣ, ки сарвари давлатамон зимни сафари худ ба вилояти Қашқадарё баргузор намуд, барои бо ҷойи кор таъмин намудани ҷавонони бекор ва дар ин замина ташаккул додани «таҷрибаи Қашқадарё» супориш дода шуд, ки заминҳои байни қаторҳои боғу тоқзорҳо тақсим карда шаванд.

Дар доираи татбиқи супоришоти мазкур дар ноҳияи Яқкабоғ дастур дода шуд, ки дар байни қаторҳои боғи корхонаи хусусии «Дармон ферма» барои ҷавонон 12 гектар замин ҷудо карда шаванд, то онҳо бо усули «тўқсонбастӣ» сабзавот парвариш кунанд. Инчунин ба ҷавонон 100 килограмм сирпиёз ҷудо карда шуд.

Инчунин, дар ҳудуди маҳаллаи «Эсат»-и ноҳия бо мақсади ташкил намудани боғи ҷавонон дар 30 гектар замин ба ихтиёри ҷавонони бекор 22 ҳазору 500 дона қаламчаҳои тоқ дода шуд.

Дар семинари намоияндагони аҳли ҷамъият ва ҷавонони бекор иштирок доштанд.

Дар ноҳияи Яқкабоғ барои боғпарварӣ шуғл варзидани ҷавонон 350 гектар, тоқпарварӣ – 150 гектар ва кишт бо усули «тўқсонбастӣ» – 30 гектар замин ҷудо карда шуд. Ба ин раванд 424 нафар ҷавонон ҷалб карда шуданд. Дар назар аст, ки аз ҳисоби қори иловагӣ онҳо соҳиби манбаи даромад шаванд.

Ўлмас БАРОТОВ, муҳбири ЎЗА.
Суратгир: Ч. НОРҚОБИЛОВ (ЎЗА.)

